

ПРОТОКОЛИ №1

Маҷлиси шӯрои диссертатсионии 6D.КOA-035 дар назди Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

аз «24» апрели соли 2021

ш. Бохтар

Шунида ва муҳокима намунаи кори диссертатсионии Моҳираи Раҳмон ба ҳимоя дар мавзӯи «Асосҳои методи таълими элементҳои комбинаторика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (математика, таҳсилоти миёнаи умумӣ).

Роҳбари илмӣ:

Нугмонов Мансур, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, профессори кафедраи методикаи таълими математикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Тақризи ташкилоти тақриздиханда Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба диссертатсияи Моҳираи Раҳмон бо имзои раиси семинар, доктори илмҳои техникӣ, профессори кафедраи математикаи ҳисоббарор ва механика Шерматов Н. ва мудирӣ кафедраи методикаи таълими математика ва геометрия номзади илмҳои физикаю математика, дотсент Исмаилов С. дар семинари васеъи кафедра аз 31-уми марти соли 2021 протоколи №9 ва бо имзои ректори донишгоҳ доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Хушвахзода Қ.Х. аз таърихи 3-юми апрели соли 2021, тасдиқ шудааст. Мазмуни тақризи мусбат мебошад, дар он мубрамияти мавзӯ, моҳияти илмӣ-назариявӣ ва амалии он ва инчунин саҳми худӣ муаллиф зикр гардидааст.

Баромад ва тақризи муқарризони расмӣ:

1. **Сатторов Абдурашул Эшбекович**, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, профессори кафедраи алгебра ва геометрияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.
2. **Акбарова Маҳрамбӣ Нусратуллоевна**, номзади илмҳои педагогӣ, и.в. дотсенти кафедраи таҳсилоти ибтидоии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.

Илова бар ин, муқарризони ғайри расмӣ:

1. **Раҷабов Т.Б.** – доктори илмҳои педагогӣ, и.в. профессори кафедраи методикаи таълими синфҳои ибтидоии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ;
2. **Байзоев С.** – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи фанҳои риёзӣ-табиатшиносии муосири Донишгоҳи давлатии Ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон;
3. **Туев Ш.Ш.** – номзади илмҳои педагогӣ, и.в. дотсент мудирӣ кафедраи математикаи олий ва информатикаи Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон;
4. **Абдуллоев Ғ.** – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи математикаи олий ва технологияи информатсионии Донишқадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон;

5. **Риҳимов А.А.** – номзади илмҳои педагогӣ, омӯзгори калони кафедраи математикаи олий ва информатикаи Донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хучанд.

Дар асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва хулосаҳое, ки шӯрои диссертатсионӣ оид ба кори Моҳираи Раҳмон бо дарназардошти актуалӣ будани мавзӯӣ, коркарди илман асоснокшуда, навгонӣ, аҳамиятнокии натиҷаҳо ва хулосаҳои диссертатсия, Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-035.

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Кори диссертатсионии Моҳираи Раҳмон дар мавзӯи «Асосҳои методи таълими элементҳои комбинаторика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ», ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба диссертатсияҳои номзади тибқи банди 7-уми Низомнома оид ба «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» ҷавобгӯ мебошад.
2. Автореферат ва қорҳои чопшуда ҳаматарафа мундариҷаи асосии кори диссертатсияро инъикос менамояд.
3. Ба Моҳираи Раҳмон дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (математика, таҳсилоти миёнаи умумӣ) дода шавад.
4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад, ки қарори шӯрои диссертатсионӣ оид ба додани илмии номзади илмҳои педагогӣ ба Моҳираи Раҳмон аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (математика, таҳсилоти миёнаи умумӣ)-ро дастгирӣ намояд.

Раиси шӯрои диссертатсионии
6D.KOA-035 доктори илмҳои
педагогика, профессор



Шарифзода Ҷ.Ш.

Котиби илмии шӯрои диссертатсионии
6D.KOA-035 номзади илмҳои
педагогика, дотсент



Файзализода Б.Ф.

Имзои профессор, Шарифзода Ҷ.Ш. ва
дотсент, Файзализода Б.Ф.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори шӯбаи кадрҳои
ДДБ ба номи Носири Хусрав



Шукурзод Ҷ.А.

26.04.2021.